

«Тасдиқ менамоям»

Ректори Донишгоҳи славянии

Руисияву Тоҷикистон  
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

Файзулло М.Қ.

c. 2025



## ТАҚРИЗИ

**муассисаи пешбар ба диссертатсияи Ализода Олимҷон Маҳмуд дар мавзӯи «Таъмини амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария, методология ва амалия» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.06.01 – Амнияти иқтисодӣ.**

### 1. Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илм эълоншуда.

Диссертатсияи Ализода Олимҷон Маҳмуд ба бандҳои зерини Шиносномаи номгӯйи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.06.01 - Амнияти иқтисодӣ: 12.1. Назарияи амнияти иқтисодӣ (категория, методология, усулҳо, механизмҳо ва абзорҳо); 12.2. Амнияти иқтисодӣ дар низоми амнияти миллӣ; 12.3. Типологияи амнияти иқтисодӣ; муҳимтарин аломатҳои тасниф (соҳавӣ, функционалий, ниҳодӣ, минтақавӣ) ва абзорҳои танзими он; 12.5. Арзишҳои ҳадди ниҳоии амнияти иқтисодӣ ва усулҳои муайян кардани онҳо; 12.6. Самтҳои концептуалӣ ва стратегии баланд бардоштани амнияти иқтисодӣ, меъёрҳои амнияти иқтисодӣ; 12.16. Сиёсати сохторӣ ва амнияти иқтисодӣ (методология, методҳо, механизмҳо ва абзорҳо); 12.20. Вазифаи давлат оид ба ҳифзи манфиатҳои миллии кишвар дар соҳаи иқтисодиёт дар шароити иқтисоди бозорӣ; 12.21. Рушди методологияи таҳияи доктринаи амнияти иқтисодӣ дар соҳаҳои алоҳида (озуқа, энергетика, ҳарбӣ-саноатӣ ва f); 12.22. Методологияи мониторинги омилҳое, ки ба амнияти иқтисодӣ таҳдид менамоянд; 12.24. Ҷанбаҳои ташкилӣ-методологӣ

ва методии таъмини амнияти иқтисодӣ; 12.27. Амсилаҳои рушди амнияти иқтисодии давлат, ҷомеа ва минтақа мутобиқат меқунад.

## **2. Мубрамияти мавзӯи таҳқиқоти диссертационӣ.**

Мубрамият ва муҳиммияти мавзӯи кори диссертационии ичро кардаи Ализода Олимҷон Маҳмуд дар он таҷассум меёбад, ки таъмини амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аз ҷиҳати назариявию методологӣ ва ҳам амалия яке аз шартҳои муҳимми баланд бардоштани самаранокии нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоии мамлакат ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз, таҳқиқоти гузаронидашуда оиди омӯзиш ва асосноккунии масъалаҳои назариявию методологӣ ва коркарди тавсияҳои амалӣ дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ дар шароити мусосири Ҷумҳурии Тоҷикистон бамаврид ва саривақтӣ мебошад. Ба ин таркиб ва мазмуни кори диссертационӣ, мақсад ва вазифаҳои он, ки мушаххас назария, методология ва амалияи таъмини амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад, низ шаҳодат медиҳад.

Дар кори диссертационӣ дуруст қайд карда шудааст, ки дар шароити Тоҷикистон шарти асосии таъмини амнияти озуқаворӣ дар дастгирии тамоюли минтақавӣ ва маҳалгардонии истеҳсолоти маҳсулоти озуқаворӣ таҷассум ёфта, ташаккули низомҳои устувори кишоварзӣ-озуқаворӣ метавонанд ба таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат кунанд.

Аз ин лиҳоз, мавзӯи интихобгардида ҳамзамон бо ислоҳотҳое, ки дар мамлакат гузаронида шуда истодаанд ва вазифаҳои стратегии муайян гардида вобаста буда роҳҳою усулҳои таъмин намудани амнияти озуқаворӣ ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва беҳтар намудани дараҷаи саломатии омма ба воситаи зиёд намудани суръати рушди бахши аграрӣ дар ҷумҳурӣ мусоидат меқунанд.

Ҳамин тариқ, чӣ хеле, ки дар боло қайд намудем, мавзӯи кори диссертсияи доктории тақризшаванда актуалий буда, пешбурди таҳқиқот дар ин самт сари вақтӣ мебошад, ки дар он ҳалли муаммоҳои дар соҳаи мазкур ҷой дошта мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.

### **3. Натиҷаҳои мушаҳҳаси илмии (навғонии илмӣ) довталаб ба дараҷаи илмӣ.**

Натиҷаҳои мушаҳҳаси илмии ба даст овардаи довталаб ба дараҷаи илмӣ пеш аз ҳама, аз асосноккунии назариявию методологӣ ва коркарди тавсияҳои амалӣ дар самти таъмини амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад. Натиҷаҳои зерини муҳимтарини ба даст овардаи муаллиф, ба фикри мо, навғонии илмии таҳқиқотро муайян мекунанд:

- аз тарафи муаллиф асосҳои концептуалии амнияти озуқаворӣ дар заминаи таҷдиди равандҳои маҳаллисозии истеҳсолот ва коҳиш додани вобастагии истеъмоли дохилӣ аз омилҳои беруна омӯҳта ва ошкор гардида, дар асоси он амнияти озуқаворӣ ҳамчун истиқлолияти низоми озуқавории миллӣ, ки дар таъмини он давлат нақши аввалиндарча мебозад, тафсири муаллифӣ дода шудааст;

- инчунин муаллиф методологияи баҳодиҳии амнияти озуқавориро дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ таҳия намуда, аз ҷумла аз тарафи ӯ принсипҳо ва нишондиҳандаҳои методологии муайянсозии сатҳи амнияти озуқаворӣ, нишондиҳандаҳо ва индикаторҳои баҳодиҳии самаранокии сиёсати давлатии агросаноатӣ ба низом дароварда шудаанд. Инчунин муносибати методологии системаи тадбирҳо ва механизмҳои татбиқи сиёсати кишоварзию озуқаворӣ бо назардошти нишондиҳандаҳо ва омилҳои объективӣ пешниҳод шудааст;

- бори аввал дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми миқдории захираҳои буферӣ дар давраи муайян баҳодиҳӣ карда шудааст ва муқаррароти методӣ оид ба арзёбии сатҳи захираҳои таъмини амнияти озуқаворӣ таҳия шуда, ташаккули захираҳои буферии озуқаворӣ, мақсад, вазифаҳо, нақш ва аҳамияти захираҳои буферӣ дар ҳалли мушкилотҳои дастрасии маҳсулоти ҳӯрокворӣ муайян карда шуда мушкилотҳое, ки ба ташаккули захираҳои буферӣ монеъа эҷод мекунанд, ошкор карда шудаанд;

- имкониятҳои иқтидори низоми кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда шуда, шакл ва динамикаи нишондиҳандаҳои асосие, ки истеҳсолот, таъминоти техникӣ ва ҳолати базаи захиравии маҳсулоти кишоварзиҳо тавсиф мекунанд, муайян карда шудаанд. Таҳлили ҳамаҷонибаи вазъи таъмини амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти татбиқи афзалияти миллӣ дар ноил шудан ба амнияти озуқаворӣ ва таъмини аҳолӣ бо

маҳсулоти хушсифати озуқаворӣ гузаронида шуда, тамоюлҳои он муайян карда шуданд;

- муаллиф самтҳои имконпазири таъмини амнияти озуқавориро бо дарназардошти рушди низоми дастгирии давлатӣ, танзими тарофавӣ-гумрукӣ, ташаккули низоми идоракуни сифати маҳсулот, инчунин тавсеаи механизмҳои дастгирии молиявӣ, инфрасохторӣ ва инноватсионии истеҳсолкунандагони маҳсулоти озуқаворӣ муайян намуда онҳоро бо дарназардошти ҷолишҳо ва таҳдидҳои мусир, омилҳои таъсиргузор ба ҳолат ва динамикаи таъмини амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳбандӣ ва арзёбӣ кардааст;

- бо истифодаи ҷузъҳои ба мисли даромад, таъминот, ҷойгиркуни шабакаҳои савдо ва тақсимот иборат буда, аз тарафи муаллиф методикаи васеъ намудани дастрасии маҳсулоти кишоварзӣ пешниҳод ва озмоиш карда шудааст ва ҳамзамон исбот карда шудааст, ки бо назардошти афзалияти истеҳсолоти воридотивазкунанда афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти озуқавории ватаниӣ, кам кардани ҳавфи зоридоти бенazorat, истифодаи механизмҳои шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ, васеъ намудани ҷузъҳои инфрасохтор зарур аст;

- уwonҷӯ асосҳои концептуалии таъмини амнияти озуқавориро бо назардошти даврабандии он таҳия намуда, зарурати коркарди «Доктринаи таъмини амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро пешниҳод намудааст. Бар замми он ў зарурати бознигарии сиёсати давлатиро дар самти кишоварзӣ дар шароити гузаштан аз модели рушди иқтисодии аграрию индустрӣ ба модели индустрialiю аграрӣ асоснок кардааст;

- муаллифи кори диссертационӣ роҳҳои асосии таъмини амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистонро, аз ҷумла, ҷузъҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ ва идоракуниро ошкор намуда дар заминай он бо назардошти устувории истеҳсолоти кишоварзӣ, додани қарзҳои имтиёзном, ташаккули захираҳои буферӣ, таҳияи консепсияҳои азхудкуниӣ ва шаклҳои истифодаи замин, инчунин беҳтар намудани сифати маҳсулоти озуқавориро ҳамчун самтҳои ояндадори таъмини амнияти озуқаворӣ дар мамлакат муайян кардааст;

- нақш ва аҳамияти механизмҳои маркетингӣ ва самарабахши бозорро муаллиф дар ташаккули низомҳои устувори кишоварзию озуқаворӣ исбот

намуда ҳаҷми истеҳсол ва истеъмоли маҳсулоти озуқавориро дар асоси сенарияи татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳисоб ва ояндабинӣ намудааст ва инчунин зарурати рушди заминаи истеҳсолӣ, захиравӣ, инфрасоҳтории таъмини амнияти озуқаворӣ ва низоми мониторинги вазъи онро асоснок кардааст;

- бори аввал дар шароити мамлакат зарурият ва принсипҳои ҷорӣ намудани кишоварзии барқароршаванда ва айвониро ҳамчун самтҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҷиҳати илмӣ муайян карда шуда, аз тарафи муаллиф самтҳои ояндадор оид ба такмил додани механизмҳои дастгирии давлатии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, ки аз ба низом даровардани воридот ва содирот, инчунин диверсификатсияи истеҳсолоти кишоварзӣ иборат мебошад, пешниҳод карда шудаанд.

#### **4. Саҳми илмии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ.**

Дар таҳқиқоти гузаронидашуда саҳми шаҳсии муаллиф аз коркарди тавсияҳои назариявӣ, методологӣ ва амалий оид ба таъмини амнияти озуқаворӣ иборат буда, дар асоси омӯзиш ва таҳлили пайдарҳамии мантиқии кори диссертационӣ, аз ҷумла таърифи муаллифии «амнияти озуқаворӣ», коркарди назариявӣ, методологӣ ва амалии таъмини амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нақши худро дар илми иқтисодӣ мегузоранд, ба муаллифи диссертасия даҳл дорад.

Кори диссертационӣ ва интишороти асосии муаллиф саҳми шаҳсии ўро дар таҳқиқоти илмӣ за ба даст овардани натиҷаҳои ҳимояшавандай таҳқиқот муайян мекунад. Аз ҷумла, муаллиф консепсияҳои мусоири таъмини амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зарурияти таҳияи «Доктринаи таъмини амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро бо назардошти гузаштан аз модели рушди иқтисодии аграрию индустрialiй ба модели индустрериалию аграрӣ мавриди таҳқиқот қарор дода, самтҳои стратегии таъмини онро муайян ва асоснок намудааст.

Инчунин, иштироки бевоситаи унвонҷӯ дар таҳқиқотҳои илмии гузаронидашуда дар институтҳои иқтисодӣ ва мақомотҳои давлатӣ, интишори мақолаҳои илмӣ оид ба мавзӯи диссертасия, маърӯзаҳои илмӣ дар конфронсҳои

илмию назариявӣ ва илмию амалӣ ба назар мерасанд, ки саҳми илмии ӯро ифода менамоянд.

Таҳлили кори диссертатсионӣ ва мақолаҳои илмӣ доир ба мавзӯи таҳқиқот аз он шаҳодат медиҳад, ки корҳои иҷротардида аз ҷониби муаллиф мустақилона амалӣ гардида, дар онҳо ҳолатҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот инъикос гардидааст.

## **5. Натиҷаҳои мушаххаси илмӣ (арзёбии мундариҷаи диссертатсия) ва дараҷаи ба итмол расидани он.**

Диссертатсия аз муқаддима, чор боб, 15 зербоб, хулоса ва 431 адабиёт иборат буда, дар ҳаҷми 369 саҳифаи чопи компьютерӣ таҳия гардида аст, ки дорои 59 ҷадвал ва 41 расм мебошад.

Дар муқаддима мубрамии мавзӯи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯҳои илмӣ ва инчунин тавсифи умумии таҳқиқот, аз ҷумла мақсад ва вазифаҳо, объект ва предмет, фарзия, асосҳои назариявӣ ва методологӣ, сарчашмаи маълумот, пойгаҳи таҳқиқот, навғонии илмӣ ва нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявӣ ва илмӣ-амалии натиҷаҳои ба даст оварда шуда, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дарёғти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯйи мавзӯъ, сохтор ва ҳаҷми он оварда шудаанд (с. 6-19).

Боби аввали диссертатсия «Асосҳои назариявии таъмини амнияти озуқаворӣ» ҷанбаҳои назариявии амнияти озуқавориро баррасӣ намуда, нақши амнияти озуқаворӣ дар низоми амнияти миллӣ, принсипҳои асосӣ ва заминаҳои он, таҷрибаи хориҷӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва истифодаи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад (с. 20-89).

Аз ҷумла, унвонҷӯ дар рафти омӯзиш ва таҳлили ҷанбаҳои назариявии амнияти озуқаворӣ қайд мекунад, ки мағҳуми амнияти озуқаворӣ аз ҷониби олимони рус ва тоҷик ҳамчун қобилияти давлат дар самти кафолати қонеъгардонии эҳтиёҷот ба озуқаворӣ дар сатҳе, ки фаъолияти мӯътадили аҳолиро таъмин мекунад, ҳамчун мустақилияти озуқаворӣ шарҳ дода мешавад.

Аз ҷониби дигар олимони хориҷӣ консепсияи амнияти озуқаворӣ ҳамчун таъмини воситаи зиндагӣ ё худ ҳастии инсоният шарҳ дода мешавад (с. 39) ва

ба фикри унвончӯ дар шароити Тоҷикистон шарти асосии таъмини амнияти озуқаворӣ - ин дастгирии тамоюли минтақавӣ ва маҳаллигардонии истеҳсолоти маҳсулоти озуқаворӣ ба ҳисоб рафта, ташаккули низомҳои устувори кишоварзӣ-озуқаворӣ метавонанд ба таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат кунанд (с. 40).

Ҳангоми дида баромадани принсипҳои асосӣ ва заминаҳои озуқаворӣ дар низоми амнияти миллӣ (с. 41-54) муаллифи кори диссертационӣ қайд мекунад, ки ҳарчанд амнияти озуқаворӣ дорои қисмҳои таркибии соҳтори умумии ҳаёти иқтисод – таъминот, дастраскунии озуқаворӣ ба истеъмолкунандагон ва тандурустии аҳолиро дар бар гирад ҳам, нишондиҳандаҳои иқтисоди миллӣ, ба монанди таваррум, таъмини ҷойҳои корӣ, камбизоатӣ, сатҳи даромади ҳамагуна табақаҳои аҳолӣ, нишондиҳандаҳои рушди деҳот ва вобастагии таъминот аз захираҳои дохилӣ ё воридот ба он таъсир мерасонанд (с. 42).

Аз ин нуқтаи назар, барои боз ҳам амиқтар омӯхтани таъсири амнияти озуқаворӣ ба амнияти миллии кишвар ва тасдиқ кардани таҳқиқоти гузаронида шуда унвончӯ таҷрибаи ҷаҳониро оиди ин масъалаҳо амиқ омӯхта ва таҳлил намуда роҳҳои истифодаи онро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудааст (с. 54-89).

Дар боби дуюми диссертатсия «**Чанбаҳои методологии арзёбии сатҳи таъмини амнияти озуқаворӣ**» асосҳои методологии арзёбии амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил карда шуда, муносибатҳо доир ба ҷенқунӣ ва интихоби нишондиҳандаҳои амнияти озуқаворӣ дар доираи сиёсати кишоварзӣ-озуқаворӣ, арзёбии сатҳи таъминоти захиравии амнияти озуқаворӣ, инчунин ҷанбаҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ дар сатҳи байналмиллалӣ, миллӣ ва минтақавӣ муайян карда шудаанд (с. 90-160).

Чунончи муаллиф ҷиҳати муайян намудани сатҳи воқеӣ ва зарурии амнияти озуқаворӣ дар назди худ мақсад гузоштааст, ки дар навбати аввал таҳқиқи равишҳо ва ҳолати методологии онҳоро пай дар пай баррасӣ намуда, пас аз он ба воситаи истифода аз усул, нишондиҳандаҳо ва маҳакҳои асосӣ ҷанбаҳои методологии арзёбии амнияти озуқавориро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намояд (с. 91).

Баъд аз гузаронидани таҳлили асосҳои методологии арзёбии амнияти озуқаворӣ ў ба хulosae меояд, ки дар кишвар дар ояндаи наздик ба ҷои мафҳуми “сиёсати аграрӣ” истилоҳи “сиёсати кишоварзӣ-озуқаворӣ” бештар истифода бурда шавад, ки фаъолияти ҳадафмандонаи давлатро дар таъмини амнияти озуқаворӣ инъикос намуда, доираи васеи соҳаҳо, иштирокчиёни истеҳсоли озуқаворӣ ва бозорҳои ба истеъмолкунандагон расонидани он нигаронида шудааст (с. 119).

Ба фикри ў зарур аст, ки самаранокии сиёсати кишоварзӣ-озуқаворӣ тавассути таҳлили муфассали самтҳои гуногун бо истифода аз нишондодҳои маҳсус таҳия ва асоснок карда шуда арзёбӣ карда шаванд (с. 127).

Оиди дида баромадани муносибатҳои методӣ доир ба арзёбии сатҳи таъминоти захиравии амнияти озуқаворӣ унвонҷӯ маҳсусан қайд менамояд, ки таҳлили адабиёти мавҷуда ба ў имконият дод, ки ҷузъи амнияти озуқавориро ба ҷор қисм (мавҷудият, дастрасӣ, истеъмол ва устуворӣ) чудо намуда ба хulosai зерин ояд: барои он, ки амнияти озуқаворӣ ҳусусияти доимиро қасб намояд, зарур аст, ки дар ҳолатҳои фавқулода, ноустувории сиёсӣ, аз ҳар гуна монеаҳои воридотӣ ва содиротӣ дар эмин бошад, вале дар ҷунин ҳолатҳо дар ҳар ҷор ҷузъи амнияти озуқаворӣ нопуррагӣ дида мешавад, ки онро мумкин аст бо таъминоти захиравии амнияти озуқаворӣ пурратар намуд (с. 133-134).

Боби сеюми кори диссертационӣ «**Таҳлили ҳолати муосири таъмини амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**» ба ҳолати муосири соҳаҳои кишоварзии мамлакат баҳшида шудааст, ки ҳамчун таъмини рушди устувори амнияти озуқаворӣ омӯхта шуда, таҳдидҳо ва ҳавфҳои асосӣ ба амнияти озуқаворӣ арзёбӣ гардидаанд, таъминоти захиравии амнияти озуқаворӣ ва дастрасии он таҳлил ва мушкилоти ҳудтаъминкуни кишвар бо озуқа ва танзими воридоти маводи озуқаворӣ ошкор карда шудаанд (с. 161- 240).

Муаллифи кори диссертационӣ ҳангоми таҳлили таъминоти захиравии амнияти озуқаворӣ ва дастрасии он динамикаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти озуқавории аввалин дараҷаро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда (ҷадвали 3.3.2) истеҳсоли ҳақиқии онро дар минтаҷаҳои мамлакат таҳия намуда ҳаматарафа таҳлил намудааст, ки ҷолиби диққат мебошад (с. 210- 215).

Дар боби чорум «Коркарди консепсияи (доктринаи) таъмини амнияти озуқаворӣ дар шароити гузариш ба модели иқтисодии индустрialiй-аграрӣ» асосҳои заминавии консепсияи амнияти озуқаворӣ оид ба қабули доктринаи таъмини амнияти озуқаворӣ дар шароити иқтисоди индустрialiй-аграрӣ пешниҳод карда шуда аст, самтҳо ва дурнамои таъмини амнияти озуқаворӣ ва мукаммалгардонии механизми дастгирии содирот ва мусоидат ба воридотивазкунӣ дар шароити Тоҷикистон дар доираи ҷанбаҳои озуқаворӣ пешниҳод карда шудаанд (с. 241-313).

Дар ин қисмати хотимавӣ унвончӯ консепсияи таъмини аҳолӣ бо озуқаи аввалиндараҷаро ба панҷ давраи рушд тақсим намуда, қайд мекунад, ки айни замон дар ҷумҳурӣ доктринаи маҳсуси таъмини амнияти озуқаворӣ дар шакли мукаммал таҳия нагардидааст, гарчанде ҷузъиёти таркиб, мақсадҳои стратегӣ, самту масоили амнияти озуқавории мамлакат дар шакли санадҳои меъёрий-хуқуқӣ, консепсия ва барномаҳои соҳавӣ ба таври алоҳида таҳия ва қабул карда шудаанд (с. 244).

Дар асоси ин гуфтаҳо ва таҳқиқоти гузаронидашуда унвончӯ доктринаи таъмини амнияти озуқаворӣ дар шароити иқтисоди индустрialiй-аграрӣ, самтҳо ва дурнамои таъмини амнияти озуқаворӣ ва мукаммалгардонии механизми дастгирии содирот ва мусоидат ба воридотивазкуниро дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҷанбаҳои озуқаворӣ пешниҳод кардааст (с. 255-313).

**Дар хулоса ва пешниҳодҳо натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ, инчуни тавсияҳое, ки аҳамияти назариявӣ, методологӣ ва амалий доранд, ҷамъбаст карда шуда, аз тарафи унвончӯ ба таври мушахасс пешниҳод гардидаанд (с. 314-320).**

**Рӯихати адабиёт** дар ҳаҷми 431 санадҳои меъёрий-хуқуқӣ, сарчашмаҳои электронӣ, адабиёти илмию васоитӣ, таълимӣ ва маълумотӣ, мақолаҳои илмӣ, корҳои диссертационӣ ва авторефератҳо, маводҳои оморӣ оварда шудаад (с. 321-358).

## **6. Эродҳо ва баъзе тавсияҳо ба диссертасия.**

Дар баробари гуфтаҳои дар боло қайд гардида, гуфтан ҷоиз аст, ки кори диссертационии иҷро карда шуда ба монанди дигар корҳои илмии ба ин

монанд баъзе камбудиҳоро дорост. Ин эродҳои ҷойдошта, ба фикри мо, хислати тавсияйӣ доранд ва дар оянда ба назар гирифтани онҳо аз фоида берун наҳоҳад монд.

1. Ҳангоми дида баромадани ҷанбаҳои назариявии амнияти озуқаворӣ агар унвонҷӯ таҳқиқоти олимони ватаниро оиди масъалаҳои даҳлдор пурратар дида баромада мақоми худро оиди масъалаҳои даҳлдор пурзӯртар менамуд, айни муддао мешуд.

2. Дар рафти таҳлили таҷрибай хориҷӣ доири таъмини амнияти озуқаворӣ ва истифодаи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муаллиф факту рақамҳои бисёре овардааст, вале истифодаи қадоми онҳоро барои мамлакати мо фоиданоктар меҳисобад, норавшан мондааст.

3. Ба фикри мо, агар, қисматҳои 2.2 ва 2.3-ро якҷоя намуда ҳамчун “Муносибатҳои методӣ доир ба ҷенкунӣ ва арзёбии сатҳи таъминоти захиравии амнияти озуқаворӣ” номгузорӣ мекард, хубтар мешуд.

4. Дар боби 4 ва қисмати 4.1 муаллиф таҳияи “Доктринаи амнияти озуқавории Тоҷикистон”-ро пешниҳод менамояд. Ҳамзамон, агар ўчаҳор ҷузҳои эътироф шудаи Консепсияи амнияти озуқавориро бо далелҳои воқеӣ мустаҳкам намуда, нуқтаҳои асосии онро пурзӯртар менамуд, кор ранги дигар мегирифт.

## **7. Дараҷаи саҳеҳии натиҷаҳои таҳқиқот**

Натиҷаҳои таҳқиқот бо дараҷаи саҳеҳии истифодаи усулҳои маҳсуси рафти иҷрои диссертатсия, сатҳи эътимоднокии маълумотҳо, кифоягии ҳаҷми маълумотҳои таҳқиқ гардида, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот, маърӯзаҳои дар конференсияҳои илмию амалий пешниҳод гардида тасдиқ карда шудаанд.

Дар хулоса ва тавсияҳои оварда шуда ҷиҳати татбиқи натиҷаҳои кори диссертационӣ ва таҳлили натиҷаҳои илмӣ, ҷанбаҳои назариявию амалий ва методологӣ асоснок карда шуда, аз сатҳи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот дарак медиҳанд.

## **8. Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ.**

Асарҳои интишоршудаи муаллиф иқтибосҳои илмӣ ва хуносаву пешниҳодҳои дар диссертатсия ҷой доштаро дар худ инъикос намудаанд. Муқаррароти асосии таҳқиқоти диссертационӣ дар 31 корҳои илмӣ дар ҳаҷми 45 ҷ.ч., аз он ҷумла, 3 монография бо ҳаҷми 29,6 ҷ.ч., 28 мақола бо ҳаҷми 15,4 ҷ.ч., ки аз онҳо 17 мақола дар маҷаллаҳои (нашрияҳои) илмии тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд, таҷассум ёфтаанд.

## **9. Мутобиқати автореферат ба муқаррароти асосии диссертатсия.**

Автореферати диссертатсия тибқи талаботи мақарраргардида барои дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисадӣ таҳия гардида, мазмуни асосии таҳқиқотро инъикос мекунад ва муқаррароти асосии кори диссертациониро муҳтасаран дар бар мегирад.

## **10. Мутобиқати ба расмиятдарории диссертатсия ва таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ.**

Диссертатсияи дар мавзӯи «Таъмини амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария, методологияи ва амалия» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.06.01 – Амнияти иқтисодӣ таҳқиқоти илмӣ-таҳассусии ба итном расида буда, ҳамчун кори илмии ба анҷом расида ба ҳисоб рафта, таркиб ва соҳтори он бо тавсияву асосноккунӣ дар сатҳи баланди илмӣ-назариявӣ навишта шуда аст ва ба талаботи бандҳои бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 (бо тағиироту илова аз 26.06.с.2023, №295) тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.

Албаттa, кори диссертационӣ дорои аҳамияти баланди назариявӣ, методологӣ, амалӣ ва навгониҳои илмӣ буда, дар сатҳи баланди илмӣ омода гардида, дар он масъалаи муҳими илмӣ ҳалли худро ёфтааст ва муаллифи он Ализода Олимҷон Маҳмуд сазовори дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси дар боло зикргардида мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи васеи кафедраи менечмент ва маркетинги Донишгоҳи славянини Русияву Тоҷикистон муҳокима ва тасдиқ карда шудааст (протокол №10 аз 23 майи с. 2025).

Дар ҷаласа 19 нафар иштирок намуданд. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 19 нафар, «зид» - нест, «бетараф» - нест.

**Раиси ҷаласа:**

**мунири кафедраи менечмент  
ва маркетинги Донишгоҳи славянин  
Русияву Тоҷикистон, н.и.и., дотсент**

Абдулаева М.Р.

**Ташхисгар:**

**профессори кафедраи менечмент ва  
маркетинги Донишгоҳи славянин  
Русияву Тоҷикистон,  
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор**

Амонова Д.С.

**Котиби ҷаласа:**

**дотсенти кафедраи менечмент ва  
маркетинги Донишгоҳи славянин  
Русияву Тоҷикистон, н.и.и., дотсент**

Шодиева З.Н.

Имзои М.Р. Абдуллоева, Д.С. Амонова ва З.Н. Шодиева-ро тасдиқ мекунам:

Сардори шӯъбаи кадрҳои ДСРТ Рахимов А.А.



Суроғаи донишгоҳ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Мирзо Турсунзода, 30, саҳифаи интернетӣ [rtsu.tj](http://rtsu.tj) Телефон: Тел.: +992 (372) 221-35-50